

Ба шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-014
дар назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Ш.Шохтемур
(734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 146
E-mail: mtti2009@mail.ru)

Ризоият

Ман, Бобочонов Даврон Дадоҷонович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тибқи бандҳои 64, 65-и “Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ” ва банди 35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, №505 аз 26.11.2016), розигии худро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Шарипов Иломжон Орифович дар мавзӯи «Самаранокии истифодабарии захираҳои замин ва об дар шароити бозор (дар асоси маводҳои вилояти Хатлон)», ки ба шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014 дар назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шохтемур барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ) пешниҳод шудааст, медиҳам.

Тибқи бандҳои 64, 65-и “Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ” ва банди 24-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, №505 аз 26.11.2016), бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиб додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, маълумотро оид ба худ ва интишоротам пешниҳод менамоем:

1.	Насаб, ном, номи падар	Бобочонов Даврон Дадоҷонович
2.	Дараҷаи илмӣ ва номгуӣ соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия Ҳимоя шудааст	Доктори илмҳои иқтисодӣ (08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ))
3.	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор (ш. Хучанд, микр.17, хуч. 1, ☎:92-773-4646, bobojonovd@rambler.ru)
4.	Номгуӣ интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда:	1. Предпосылки использования земельных ресурсов Республики Таджикистана для развития органического земледелия // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Москва, 2009.- №5.- С. 86-88 2. Формирование органического земледелия в агропромышленном комплексе Таджикистана //Международный сельскохозяйственный журнал. Москва, 2009.- №5. - С. 56-58

3. Обоснование экономической целесообразности формирования органического земледелия в Таджикистане //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Москва, 2009.- № 9.- С. 83-85
4. Вопросы формирования рационального использования земельных и водных ресурсов в Республике Таджикистан //Вестник Государственного университета управления. Москва, 2010.- №12.- С. 126-130
5. Экологизация аграрного сектора - путь к модернизации сельского хозяйства в условиях глобализации /Матер. первого международного форума: Региональные проблемы преобразования экономики: международное сотрудничество и межрегиональная интеграция. М.: Издательство «Перо», 2013.- С. 460-464
6. Некоторые ключевые направления развития аграрной сферы национальной экономики /Матер. научно-теор. конф. ТГУПБП. Худжанд, 2016.- С.41-47
7. Методика оценки кластерных систем в региональной экономике //Вестник ТГУПБП, Худжанд, 2016.- №1.- С. 48-58
8. Теоретические основы развития сельскохозяйственных кооперативов в Республике Таджикистан //Финансово-экономический вестник. 2018.- №2(14).- С.34-38
9. Торгово-экономическое сотрудничество как фактор устойчивого развития стран ЦА региона /Матер. межд.науч.-теор. конф.: Сотрудничество стран ЦА: состояние и перспективы. - Худжанд: ТГУПБП (30-31.05.2019). Худжанд, 2019.- С. 167-172
10. Тенденции развития экономики Республики Таджикистан в системе экономики стран Центральной Азии //Кишоварз (Земледелец). ТАУ им. Ш.Шотемур. Душанбе, 2019.- №3(83).- С. 142-146

Бобочонов
(имзо)



Бобочонов Даврон Дадочонович,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

